

**Ба Раиси шаҳри Душанбе  
Убайдуллоев М.У**

**Мухтарам Махмадсаид Убайдуллоевич!**

Тибки иҷроиши қарори иҷлосияи IX – уми маҷлиси зисти шаҳри Душанбе Кумитаи хифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони Ҳукумати шаҳр, Кумитаи давлатии хифзи муҳити зист ва хочагии чангалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази минтақавии экологии, олимон, корхонаҳои ғайридавлати ва байналҳаки, муачалаҳо ва радиотелевизион бо мақсади таҳия намудани лоиҳаи "Барномаи экологии пойтахт барои солҳои 2005-2010" 15-уми июли соли 2004 маҷлис гузаронд.

Барои иҷро намудани ин барнома, иштирокчиёни маҷлис пешниҳод намуданд, ки Шурои Ҳамоҳансозии оид ба масъалаҳои хифзи муҳити зист таъсис дода шавад.

Аз ин лиҳос аз Шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки лоиҳаи қарори дахдори Раиси шаҳрро барои таъин намудани роҳбари Шуро, аъзоён ва дастурамали онро пешниҳод намудан иҷозат диҳед.

Замима: протоколи маҷлис: 3 ҷарама

Бо эҳтиром,  
Муовини аввали раиси шаҳр

Муҳиддинов П.М.

## Программа совещания

Открытие:

- *Мамадалиев Б.Н.*, Председатель Комитета охраны природы и лесного хозяйства г. Душанбе

Приветственное слово:

- *Мухитдинов П.М.*, Первый заместитель Председателя города Душанбе
- *Саулис Смалис*, Советник по вопросам экологии, Центр ОБСЕ

### Выступили:

Местные программы действий по охране окружающей среды - цель тысячелетия: *Латифи А.О.* – Директор Таджикского **Филиала Регионального Экологического Центра Центральной Азии**

Национальная программа действий по охране окружающей среды: **Сафаров Н.М.** – Национальный Координатор НПДООС, Республики Таджикистан

Программа действий по охране окружающей среды города Душанбе – составная часть социально-экономического развития города Душанбе: *Мамадалиев Б.Н.*- **Председатель Комитета охраны природы и лесного хозяйства города Душанбе.**

**Программа экологического управления города Душанбе: основные задачи, этапы, результаты:** *Бурханова М.А.* - *Председатель НПО «Фонд поддержки гражданских инициатив».*

**Координационный Совет города Душанбе по разработке программы экологического управления – опыт социального партнерства:** *Кодиров К.Г.* - *Руководитель группы «Устойчивое развитие и экологический мониторинг», НПО «Фонд поддержки гражданских инициатив»*

После обсуждения программы и выступления совещание приняло решение:

1. О целесообразности исполнения проекта "Город Душанбе: программа экологического управления" – подготовленный председателем ФПГИ Бурхановой М.А. и финансируемый РЭЦ ЦА.

2. Для эффективного использования проекта избрать Координационный Совет (КС) из представителей Хукумата г. Душанбе, имеющих непосредственное отношение к экологическим проблемам, ученых, специалистов гос.учреждений и представителей НПО.

3. Раздать список кандидатур экспертов по проведению оценки приоритетных экологических проблем г. Душанбе, всем структурным подразделениям города, причастных к вопросам экологии, для окончательного уточнения предложенных кандидатур (до 22 июля).

4. Подготовить меморандум о сотрудничестве исполнителей проекта и городским комитетом охраны окружающей среды.

5. Созвать заседание КС по вопросу программы экологического управления (МПДООС) г.Душанбе в середине августа 2004 г.

6. Просить содействия Хукумата города о привлечении руководителей и специалистов по охране окружающей среды в исполнении проекта.

